

Занони Дузахи

﴿ نساء في النار ﴾

[Тоҷики – Tajiki – طاجيكية]

Абдуссатори Ҳомид

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ نساء في النار ﴾

« باللغة الطاجيكية »

عبد الستار حميد

2009 - 1430

islamhouse.com

Занони Дузахти

Оё медонед Занонеки Зинати худро нишон медиҳанд ва худнамоӣ мекунад ва бад Ҳичоб ҳастанд чи гуноҳе доранд?

Онҳо аҳли оташ ҳастанд, Паёмбар -Дуову дуруд бар У бод- мефармояд:

«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

مسلم

"Ду гуруҳи дузахти ҳастанд ки ман онҳоро надидам : Мардумеки ба дастҳояшон шалоқҳой ҳамонанди думи гов аст ва мардумро бо он шалоқҳо мезананд.

Гуруҳи дувум: Занонеки бо вучуди пушидан лухт ва урёнанд (яъне либосҳояшон чунон танг аст ки баданҳояшон мисли луч метобад), дигаронро ба суй хеш мутамойл месозанд, дар ҳолеки худашон

низ ба онҳо тамоул доранд, муҳой сарашон мисли куҳони хамидай уштур аст (кубанка), онҳо ҳаргиз ба биҳишт дохил намешаванд, ва ҳечвақт буй биҳишт ба бинияшон намерасад, бо вуҷуди ин ки буй биҳишт дар масофаи чунин ва чунон ба машом мерасад. Ва дар охират бараҳна ва урёнанд".

Паёмбар -Дуову дуруд бар У бод- мефармояд:

«رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ»:

"Чи бисёр заноне ҳастанд ки дар дунё зоҳиран либос пушидаанд, аммо дар охират урён хоҳанд буд".

Онҳо Заноне ҳастанд ки дар дунё либосҳои нозук ва танг мепушиданд то ки ҷисмҳои онҳо маълум мешуд.

Бараҳнаги ва худнамой аз кирдори занҳои аҳли ҷоҳилият аст.

Худованд мефармояд:

﴿وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الأحزاب: ۳۳

"Зоҳир нашавед ҳамчун даврони ҷоҳилияти".

Ва он занон лаънатшуда ва дур аз раҳмати Худо мебошанд.

«فقد روى ... نساء هم كاسيات، عاريات على رؤوسهن كاسنمه البخت ...

ملعونات ...». احمد ابن حبان و الحاكم

Аз Паёмбар ривоят аст ки занонеки дар зоҳир либос доранд, аммо дар воқеъ урёнанд, муҳой сарашон ба монанди куҳони качи шутур аст, онҳо малъун ва мавриди нафрати Худо ҳастанд.

Ва онҳо Занони зинокоранд,

Паёмбари Худо мефармояд:

«أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية». ابوداود

"Ҳаргоҳ зане худро муаттар намояд (дар худ атр бизанад), ва аз пеши мардум бигузарад то буй атраш ба онҳо бирасад пас он зан зино карда аст".

Ва Худованд намози он занро қабул намекунад.

Паёмбар -Дуову дуруд бар У бод- мефармояд:

«أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل». ابن

ماجه

"Ҳар зане худро муаттар намояд ва басуй масҷид биравад намози у қабул нест то инки ғусл кунад (буй атрро аз худ дур кунад)".

Ва Паёмбари Худо мефармояд:

«أبما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين

الله». الحاكم

"Ҳар зане либосашро дар ғайри хонай шавҳараш берун оварад бешубҳа ки, пардай байни худ ва Худояшро пора кардааст".

Ва Худованд занҳой мусалмонро амр карда мефармояд:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ الأحراب: ٣٣

"Ва дар хонаҳой худ бимонед, ва ҳамчун даврони ҷоҳилияти (дар миёни мардум) зоҳир нашавед".

Ва Паёмбар-Дуову дуруд бар У бод- мефармояд:

﴿ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلَاتٍ وَبُيُوتِهِنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾. ابوداود

"Занонро аз рафтан ба суи масҷидҳои Худованд манъ накунад, ва ҳангоми баромадан бояд бидуни атру хушбуй ба масҷид бираванд, аммо дар айни ҳол хонаҳояшон барояшон беҳтар аст".

Пас Хоҳари азиз! агар ту даъвой мусалмони дори, аз фармонҳой Парвардигорат итоат кун то шойстай раҳмати Худо гарди ва аз ҷумлай занони дузахи нашави, ва албатта ҳиҷоби шаръи иззат ва шарафи ҳар як зани мусалмон аст, пас иззат ва шарафи худро зери по макун, ва тақлид аз занони бараҳна, ва аз либосҳои нозуку танг

макун ки ба лаънат ва ғазаби Худо гирифтор мешави.